

# **Аҳодиси Набави дар мавзуи ҳаҷ аз китоби "Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ"**

الأحاديث النبوية في موضوع الحج من كتاب

"مختصر صحيح البخاري"

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة ]

Таҳияи : Мусаби Ҳамза

2009 - 1430

[islamhouse](http://islamhouse.com).com

# الأحاديث النبوية في موضوع الحج من كتاب " مختصر صحيح البخاري "

« باللغة الطاجيكية »

إعداد : مصعب حمزة

2009 - 1430  
[islamhouse.com](http://islamhouse.com)

## **26. КИТОБИ ҲАЧ**

### **БОБИ 1. Вучуби ҳаҷ ва фазилати он**

**769.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Фазл ибни Аббос путши сари Паёмбари Худо (с) савор буд. Зани зебое аз мардуми Хасъам омад. Фазл ба тарафи он зан ва он зан ба тарафи Фазл нигоҳ мекард, Паёмбари Худо (с) рӯи Фазлро ба тарафи дигар гардониданд.

Он зан гуфт: Ё Расулаллоҳ! Ҳаҷче, ки аз тарафи Худо фарз аст, ба падарам, ки пири поафтода аст ва худро бар маркаб гирифта наметавонад, фарз гардидааст, оё ман ба ҷои ӯ ҳаҷ карда метавонам? Фармуданд: "Бале." Ва ин воқеа дар ҳаҷҷату-л-вадоъ воқеъ гардид.

### **БОБИ 2. Ин қавли Худованди мутаъол, ки «Ба мардум эълон кун, то ба ҳаҷ биёянд...» (Ҳаҷ: 27)**

**770.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дар Зулҳулайфа дидам, ки бар шутури хеш савор шуданд ва то ҳангоме ки шутур комилан ба роҳ афтод, талбия мегуфтанд.

### **БОБИ 3. Ҳаҷ кардан бар шутури боркаш**

**771.** Аз Анас (р) ривоят аст, ки: Паёмбари Худо (с) бар шутуре ҳаҷ карданд, ки зод ва роҳилаашон низ бар болои ҳамон шутур бор карда шуда буд.

### **БОБИ 4. Фазилати ҳаҷчи мабур**

**772.** Аз Оиша, уммулмӯъминин (р) ривоят аст, ки гуфт: Ё Расулаллоҳ! Фикр мекунам, ки ҷиҳод беҳтарин аъмол бошад, оё ц (занҳо) ҷиҳод нақунем? Фармуданд: "На, хайр! Беҳтарин ҷиҳод баре шумо ҳаҷчи мабур аст."

**773.** Аз Абӯҳурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: "Касе барои Худо ҳаҷ кунад ва дар ҳаҷчи худ муртакиби чимоъ ва фаҳш ва кори

баде нагардад, тавре аз ҳаҷ (аз гуноҳ пок шуда) бармегардад, ки ба монанди рӯзе аз модараш таваллуд шудааст."

## **БОБИ 5. Микоти ахли Яман**

774. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои ахли Мадина Зулҳулайфа ва барои ахли Шом Ҷӯҳфа ва барои ахли Наҷд Қарни Манозил ва барои ахли Яман Яламламро миқот таъйин намуда (ва фармуданд:) Ин миқотҳо барои ин мардум ва баре қасонест, ки аз ғайри ин мардум аз ин миқотҳо гузашта ва иродai ҳаҷ ё умрано дошта бошанд ва касе, ки баъд аз ин миқотҳо (дар тарафи Макка) ғукунат дорад, миқоташ аз ҳамон ҷоест, ки иродai ҳаҷ намудааст, ҳатто миқоти ахли Макка шаҳри Макка аст.

## **БОБИ 6**

775. Аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар ҳамвории Зулҳулайфа шутурашонро хобонда ва намоз хонданд ва Абдуллоҳ ибни Умар (р) низ ҳамин корро мекард.

## **БОБИ 7. Рафтани Паёмбари Худо (с) аз роҳи Шанарава**

776. Ва аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) вақти аз Мадина рафтан аз роҳи Шаҷара мерафтанд ва ҳангоми дохил шудан ба Мадина аз роҳи Муъаррас дохил мегардианд. Ва Паёмбари Худо (с) вақте ки аз Мадина ба қасди рафтан ба Макка ҳориҷ мешуданд, дар масциди Шаҷара ва вақти бозгаштан ба сӯи Мадина дар масциди Зулҳулайфа дар домани водӣ намоз меҳонданд ва шаб то субҳ ҳамон ҷо меҳобиданд.

## **БОБИ 8. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с) ки "Ақиқ дашти мубораке аст"**

777. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) дар водии Ақиқ шунидам, ки фармуданд: "Шаби гузашта Ҷабраил аз ҷониби Парвардигорам омад ва гуфт: Дар ин

дашти муборак намоз бихон ва ният кун, ки аъмоли умраро бо аъмоли ҳаҷ бо ҳам анҷом дихӣ."

**778.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ҳангоме, ки Паёмбари Худо (с) дар Зулхулайфа истироҳат карда буданд, дар хоб диданд, ки касе ба он ҳазрат гуфт: Ту дар дашти мубораке қарор дорӣ.

### **БОБИ 9. Се бор шустани хушбӯй аз ҷома**

**779.** Ривоят аст, ки Яъло ибни Умайя (р) ба Умар (р) гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро ҳангоми нузули ваҳӣ ба ман нишон бидех. Яъло ибни Умайя (р) мегӯяд: Ҳангоме, ки Паёмбари Худо (с) бо иддае аз асхоби худ дар Ҷеъронা буданд, шахсе омад ва гуфт: Ё Расулаллоҳ! Агар шахсе эҳром бибандад ва ҷомаҳояш муаттар бошад, ҳукмаш чист?

Паёмбари Худо (с) соате сукут намуданд ва дар ин ҳангом ваҳӣ барояшон нозил гардид. Умар (р) дар ин вақт ба ман ишора намуд, ман омадам (ва дидам), ки Паёмбари Худо (с) дар зери ҷомае, ки болояшон соя намудааст нишастаанд, сарамро дохил намуда ва дидам, ки рухсораашон сурҳ гардида ва нола мекунанд.

Сипас ин ҳолат аз эшон дур шуд ва фармуданд: "Он шахсе, ки аз

умра суол намуд, кучост?" Он шахсро оварданд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: "Хушбӯиеро, ки (истеъмол кардай), се бор бишбӯй, қабоятро аз танат берун кун ва умраатро тавре анҷом бидех, ки ҳаҷатро анҷом медиҳӣ."

### **БОБИ 10. Истеъмоли хушбӯй ҳангоми эҳром бастан ва баёни либосе, ки ба он эҳром баста мешавад**

**780.** Аз Оиша (р) ҳамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро ҳангоми эҳром бастан ва дар вақти берун шудан аз эҳром ва пеш аз ин, ки ба хонаи Каъба тавоф намоянд, хушбӯй мезадам.

## **БОБИ 11. Касе, ки дар ҳоли мулаббад будани сарап эхром бастааст**

781. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с), дар ҳоле, ки сарапон мулаббад буд (яъне ба сарапон чизе монанди ҳино ё хитмро баста буданд), нияти эхром намуданд.

## **БОБИ 12. Эхром бастан аз масциди Зулҳулайфа**

782. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ҷуз аз масциди Зулҳулайфа аз ҷойи дигаре эхром намебастаанд.

## **БОБИ 13. Савор шудани ду нафар бар як маркаб дар ҳаҷ**

783. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки аз Арафот то Муздалифа Ӯсома (р) ва аз Муздалифа то Мино Фазл ибни Аббос (р) пушти сари Паёмбари Худо (с) савор буданд. Ҳардуюшон гуфтанд, ки Паёмбари Худо (с) то ҳангоми задани Ҷамраи Ақаба талбия мегуфтанд.

## **БОБИ 14. Он чи, ки пӯшидани он аз қабил и сиёб ва изор ва ридо барои муҳрим равост**

784. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ва саҳоба (р) баъд аз шона задани сар ва истеъмоли равған ва пӯшидани изор ва ридо аз Мадина хориҷ гардиданд ва Паёмбари Худо (с) аз пӯшидани ҳеч навъ изор ва ридое ба ҷуз аз изор ва ридое, ки ба зарьфарон муаттар гардида ва бар ҷилд асар мекунад, наҳӣ нафармуданд.

Шабе дар Зулҳулайфа буданд, чун субҳ шуд, шутурашонро савор гардиданд ва ҳангоме, ки шутур комилан ба роҳ афтод ва ба ҳамвории Байдо расиданд, бо саҳоба (р) талбия гуфта ва шутури ҳадяи ҳаҷчи худро нишонӣ намуданд ва ин вақте буд, ки панҷ рӯз аз моҳи Зулкаъда боқӣ монда буд.

Чун ба Макка расиданд, чаҳор рӯз аз Зулҳичча гузашта буд, хонаи Каъбаро тавоф карда ва байни Сафо ва Марва саъ намуданд ва чун шутури ҳадяшонро қаблан фиристода буданд, худро ҳалол насохтанд, зоро шутурро аломатдор сохта буданд.

Баъд аз он ба қисмати баланди Макка, дар ҳоле, ки иродай ҳаҷро доштанд, наздики Хуҷун манзил намуданд ва дигар то ҳангоме, ки аз Арафот баргаштанд, ба тарафи хонаи Каъба нарафтанд.

Баъд аз баргаштан аз Арафа ба саҳоба (р) амр намуданд, то хонаи Каъбаро тавоф карда ва байни Сафо ва Марва саъ намоянд. Сипас мӯи сарашонро кӯтоҳ намуда ва худро ҳалол созанд ва ин барои касест, ки қаблан шутури (ҳадяи) ҳаҷро нишонадор насохта ва нафиристодааст.

Ва касе, ки ҳамсара什 бо ӯ аст, наздик шудан бо ҳамсар, истеъмоли хушбӯй ва пӯшидани либос барояш равост.

### **БОБИ 15. Талбия гуфтан**

**785.** Аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят аст, ки талбияи Паёмбари Худо (с) чунин буд: "Лаббайка, Аллоҳумма лаббайка, лаббайка ло шариқа лака лаббайка, инналҳамда ва-н-неъмата лака валмулк, ло шариқа лака."

### **БОБИ 16. Ҳамд ва тасбех ва такбир пеш аз талбия гуфтан ва савор шудан бар шутур**

**786.** Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар ҳоле, ки мо бо Паёмбари Худо (с) будем, намози пешинро дар Мадинаи мунаввара ҷаҳор ракаат ва намози асрро дар Зулҳулайфа ду ракаат адо намуданд. Баъд аз он дар он ҷо хоб шуданд, то субҳ шуд.

Баъд аз он шутури худро савор шуданд ва чун ба Байдо расиданд ва шутур комилан ба роҳ афтод, баъд аз ҳамди Ҳудованди мутаъюл ва тасбех ва такбир барои ҳаҷ ва умра ният карданд ва дигарон низ барои адои ҳаҷ ва умра ният намуданд.

Ҳангоме, ки ба Макка расидем, (баъд аз адои маросими умра) ба мардум амр намуданд, то худро ҳалол созанд, то ин ки рӯзи тарвия омад, дар ин рӯз барои адои ҳаҷ эхром бастанд. Анас (р) мегӯяд: Паёмбари Худо (с) чандин шутурро ба дasti худ дар ҳолати истода забҳ намуданд ва Паёмбари Худо (с) дар Мадина ду қучкори сиёҳу сафедро барои қурбонӣ забҳ менамуданд.

### **БОБИ 17. Талбия гуфтан рӯй ба қибла**

**787.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки ў доимо аз Зулхулайфа нияти ҳаҷ мекард ва чун ба Ҳарам мерасид, аз талбия гуфтан бас мекард ва чун ба минтақаи Зу туво мерасид, шабро дар он ҷо меҳобид, чун намози субҳро (дар он ҷо) адо менамуд, ғусл мекард, чун назараш ин буд, ки Паёмбари Худо (с) чунин мекарданд.

### **БОБИ 18. Талбия гуфтан ҳангоми сарозер шудан ба сӯи водӣ**

**788.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «... ҳар чӣ, ки Мӯсо (ъ) аст, гӯё ҳамин ҳоло батарафаш нигоҳ мекунам, ки дар ҳамин водӣ сарозер гашта ва талбия мегӯяд.»

### **БОБИ 19. Касе, ки дар замони Паёмбари Худо (с) монанди нияти эшон ба ҳаҷ ният намудааст**

**789.** Аз Абӯмӯсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро ба сӯи қавме ба Яман фиристода буданд, чун боз омадам, эшон дар Батҳои Макка буданд, аз ман пурсиданд: Нияти чӣ навъ ҳаҷҷеро намудай?

Гуфтам: Нияти ҳамон ҳаҷҷеро намудаам, ки Паёмбари Худо (с) намудаанд. Фармуданд: Ҳадяи шукrona бо худ овардӣ? Гуфтам: На. Маро амр намуданд, то ба хонаи Каъба тавоғ

карда ва байни Сафо ва Марва саъй намоям. Баъд аз он амр намуданд, ки худро ҳалол созам, худро ҳалол сохтам.

Сипас назди зане аз хешовандонам омада ва он зан сарамро шона намуд ва ё шуст. Чун замони (хилофати) ҳазрати Умар (р) расид, гуфт: Агар ба китоби Худо амал намоем, китоби Худо моро ба тамом намудани умра ва ҳаҷ амр менамояд. Худованди мутаъол мефармояд: **«Ҳаҷ ва умраго хос барои Худо ба тамом бирасонед.»** (*Бақара: 196*)

Ва агар ба суннати Паёмбари Худо (с) амал намоем, Паёмбари Худо (с) то вақте, ки ҳадяро забҳ нанамуданд, худро ҳалол насохтанд.

## **БОБИ 20. Ин қавли Худованди мутаъол, ки мефармояд «Ҳаҷ дар моҳҳои муайяnest...»** (*Бақара: 197*)

**790.** Ҳадиси Оиша (р) дар мавзӯи ҳаҷ қаблан гузашт ва дар ин ривоят мегӯяд: "Бо Паёмбари Худо (с) дар моҳҳои ҳаҷ, шабҳои ҳаҷ ва авқоти ҳаҷ аз Мадина берун шудем ва ба Сариф манзил гузидем. Оиша (р) мегӯяд: Паёмбари Худо (с) назди асҳобашон рафта ва фармуданд: «Касе, ки бо худ ҳадя надошта бошад, агар хоста бошад, метавонад ҳаҷчи худро ба умра табдил намояд, вале касе, ки бо худ ҳадя дорад, чунин кореро карда наметавонад.»

Оиша (р) мегӯяд: Касоне, ки ҳаҷчи худро ба умра табдил намуданд ва касоне, ки табдил накарданд, ҳамагӣ аз саҳобаи Паёмбари Худо (с) буданд. Ва мегӯяд: Вале худи Паёмбари Худо (с) ва иддае аз саҳоба, ки ададашон зиёд буд, чун бо худ ҳадя оварда буданд, натавонистанд амали умраго анҷом диханд. Ва Оиша (р) бақияи ҳадисро зикр намуд.

## **БОБИ 21. Ҳаҷчи таматтӯъ, ҳаҷчи қирон ва ҳаҷчи ифрод ва фасҳи ҳаҷ барои касе, ки ҳадя ҳамроҳаш нест**

**791.** Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) аз Мадина хориҷ гардиDEM ва медонистем, ки ин сафар ҷуз барои адои ҳаҷ барои касди

дигаре нест. Ҳангоме, ки ба Мака расидем, ба хонаи Каъба тавоф намудем.

Ва Паёмбари Худо (с) касонеро, ки ҳадя нафиристода буданд, амр намуданд, то (баъд аз адои умра) худро ҳалол созанд ва онҳо худро ҳалол сохтанд ва ҳамсарони Паёмбари Худо (с) чун ҳадя нафиристода буданд, низ худро ҳалол сохтанд.

Сафия (р) (чун ба одати моҳона гирифтор шуда буд) гуфт: Фикр мекунам, ки ман сабаби таъхири ҳамроҳонам шавам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: "Эй зани шуми сартарошида! Магар рӯзи ид тавоф накардӣ? Гуфт: Тавоф кардам. Фармуданд: Пас боке нест, ба сафарат ид ома бидех."

**792.** Аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Дар ҳаҷҷатулвадоъ бо Паёмбари Худо (с) азми адои ҳаҷро менамудем. Баъзе аз моён танҳо нияти умра ва баъзе нияти ҳаҷ ва умра ва мардуми дигаре нияти танҳо ҳаҷро намуданд. Вале Паёмбари Худо (с) нияти ҳаҷро намуда буданд. Касоне, ки нияти ҳаҷ ва ё нияти ҳаҷ ва умраро намуда буданд, то рӯзи иди Қурбон худро ҳалол насохтанд.

**793.** Ривоят аст, ки Усмон (р) аз ҳаҷчи таматтӯъ ва аз ҷамъ кардан байни умра ва ҳаҷ наҳӣ намуд, чун Алӣ (р) ин чизро дид, ҳаҷ ва умраро бо ҳам ният намуда ва гуфт: Суннати Паёмбари Худо (с)-ро ба гуфтаи ҳеч касе тарқ наҳоҳам кард.

**794.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: (Аҳли ҷоҳилият) фикр мекарданд, ки умра намудан дар моҳҳои ҳаҷ аз бадтарин корҳои зишт дар рӯи замин аст, аз ин чиҳат моҳи Мухаррамро Сафар меномиданд ва мегуфтанд: Ҳангоме, ки пушти шутурон илтиём ёфта ва асари пойи шутурон аз роҳҳо маҳв гардид ва моҳи сафар хориҷ шуд, умра барои касе, ки нияти умра карданро дошта бошад, раво мегардад. Паёмбари Худо (с) ва саҳоба (р) субҳи рӯзи ҷаҳоруми Зулҳиҷҷа ба нияти адои ҳаҷ ба Макка расиданд ва Паёмбари Худо (с) ба онҳо амр намуданд, то ҳаҷчи худро ба умра табдил намоянд (ва худро ҳалол созанд), ин кор бар асҳоб (р) душвор тамом шуд, гуфтанд: Ё Расулаллоҳ! Ин чӣ навъ ҳалол сохтаний аст? Фармуданд: "Ҳалол сохтани комил."

**795.** Аз Ҳафса (р) ҳамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: Чӣ сабаб аст, ки мардум баъд аз адой умра худро ҳалол месозанд ва шумо худро ҳалол насохтед? Фармуданд: Ман сари худро мулаббад соҳтам (талбид-иборат аз истеъмол намудани чизе ба мӯи сар, ғараз часпидани он ба яқдигар аст, монанди ҳино ва амсоли он) ва ҳадияи худро нишонадор намудаам, то ҳангоме, ки шутурармо забҳ накунам, худро ҳалол наҳоҳам соҳт."

**796.** Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Аббос (р) роҷеъ ба ҳаҷчи таматтӯъ пурсон намуд ва гуфт: Мардум маро аз анҷом додани он наҳӣ менамоянд. (Ибни Аббос (р) ўро ба анҷом додани ҳаҷчи таматтӯъ амр намуд.

Он шаҳе (баъд аз адой ҳаҷчи таматтӯъ) гуфт: Дар хоб дидам, ки гӯё шахсе ба ман мегӯяд: Ҳаҷчи ту ҳаҷчи нек ва мақбуле аст ва умраат умраи нек ва мақбуле аст. Аз хобе, ки дида буд, ба Ибни Аббос (р) ҳабар дод, ў гуфт: Сабаб он аст, ки (ҳаҷчи таматтӯъ) суннати Паёмбари Худо (с) аст.

**797.** Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) дар ҳамон соле, ки шутурони ҳадяро бо худ бурда буданд, ҳаҷ намудам. Паёмбари Худо (с) ба мардум гуфтанд: Баъд аз тавоф ба хона ва саъӣ байни Сафо ва Марва худро ҳалол бисозед ва мӯйи сари худро кӯтоҳ намоед.

Баъд аз он ҳамин тавр дар ҳолати ҳалол то рӯзи (тарвия) бокӣ бимонед ва дар ин рӯз талбия гуфта, нияти ҳаҷ намоед ва ба ин тарик ҳаҷчи муфидеро, ки ният карда будед, ба ҳаҷчи таматтӯъ мубаддал созед.

Саҳоба (р) гуфтанд: Чӣ гуна ҳаҷро ба умра мубаддал созем, дар ҳоле, ки ба нияти ҳаҷ эҳром баста будем? Фармуданд: "Он чиро ба шумо амр мекунам, анҷом диҳед, агар ман ҳам (ҳадяро) қаблан нағиристода будам, ҳамин кореро, ки ба шумо мегӯям, анҷом медодам, вале акнун то ҳангоме, ки ҳадя дар ҷои муайянаш нарасад, ба ҳеч шакле худро ҳалол соҳта наметавонам." (Саҳоба чун инро шуниданд) мувофиқи амри Паёмбари Худо (с) амал намуданд.

## **БОБИ 22. Ҳаҷчи таматтӯъ**

**798.** Аз Имрон (р) ривоят аст, ки гуфт: Моён дар замони Паёмбари Худо (с) ҳаҷчи таматтӯъро анҷом додем ва Куръон ҳам мувофиқи он нозил гардид. Баъд аз он шахсе ба раъйи худ чизе, ки ба назара什 омад, гуфт.

## **БОБИ 23. Аз кучо бояд ба Макка дохил гардид**

**799.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба Макка аз роҳи Кадо аз қисмати болои он ба Батҳо аст, дохил гардиданд ва ҳангоми хориҷ шудан аз Макка аз қисмати поёни он хориҷ шуданд.

## **БОБИ 24. Фазилати Макка ва бинои он**

**800.** Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) суол намудам, ки оё ин девори кӯтоҳ ҷузъе аз хона аст? Фармуданд: "Бале." Гуфтам: Пас ҷаро онро ба хона дохил накарданд? Фармуданд: "Имконоти қавми ту камӣ намуд." Гуфтам: Ҷаро дарвозаи хона баланд соҳта шудааст? Фармуданд: "Қавми ту аз ин ҷиҳат чунин карданд, то ҳар киро хоста бошанд, барояш иҷозаи дохил шудан бидиҳанд ва ҳар киро нахоста бошанд, аз дохил шудан манъ намоянд. Агар қавми ту тозаошно ба ҷоҳилияят намебуданя ва ҳавфи озурдагии хотири онҳо намебуд, деворро ба хона дохил намуда ва дарвозаи хонаро ҳам кафи замин месоҳтам."

**801.** Ва дар ривояти дигаре аз Оиши (р) омадааст, ки Паёмбари Худо (с) фармудаанд: "Эй Оиша, агар қавми ту тоза ба ҷоҳилиятро тарк накарда буданд, амр мекардам, ки хонаро ҳароб намуда ва он чиро, ки аз хона берун монда буд, дубора ба хона пайваст менамудам ва дарвозаашро ҳам кафи замин месоҳтам ва барояш ду дарвоза, яке шарқӣ ва дигаре гарбӣ қарор медодам ва ба ин тариқ хонаро мутобики асоси Иброҳим (ъ) месоҳтам."

## **БОБИ 25. Мерос бурдани хонаҳои Макка ва хариду фурӯши онҳо ва ин, ки мардумон дар Масциди ҳаром бо ҳам баробаранд**

**802.** Ривоят аст, ки Усома ибни Зайд (р) аз Пайғамбари Худо пурсид: Ё Расулаллоҳ! Оё дар Макка дар хонаи худ манзилгузин мешавед? Фармуданд: "Магар Ақил барои мо хона ва манзиле гузоштааст?" Ақил ва Толиб чун дар вакти марги Абӯтолиб ҳанӯз мусалмон нашуда буданд, аз Абӯтолиб мерос бурданд, vale Ҷаъфар ва Алӣ (р) чун мусалмон шуда буданд, аз вай мерос набурданд.

## **БОБИ 26. ҚУДУМИ Паёмбари Худо (с) ба Макка**

**803.** Аз Абӯҳурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайғамбари Худо (с) ҳангоми (омадан аз Мино ба сӯи) Макка фармуданд: "Манзили фардо-иншооллоҳ дар домани пуштаи бани Канона, чойе, ки Қурайш бар алайҳи бани Ҳошим паймон баста буданд, хоҳам буд."

Ва ин минтақа иборат аз регзоре буд, ки ҳампаймонии Қурайш ва Канона бар алайҳи бани Ҳошим ва бани Абдулмутталиб дар ин до сурат гирифта буд, қасам ёд карда буданд, то вакте, ки онҳо Паёмбари Худо (с)-ро барояшон таслим надиҳанд на ба онҳо хешовандӣ мекунанд ва на ҳам ба онҳо хариду фурӯш хоҳанд кард.

## **БОБИ 27. Инхидоми Каъба**

**804.** Аз Абӯҳурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: "Хонаи Каъбаро шахсе аз Ҳабаша, ки сокӣ пойҳояш борик аст, мунҳадим месозад."

## **БОБИ 28. Ин қавли Худованд, ки «Худованд Каъбаи Байтулҳаромро аломати қиёми дин карор додааст...» (Моида: 97)**

**805.** Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Пеш аз он, ки Рамазон фарз гардад, рӯзи Ошуроро рӯза мегирифтанд ва дар ҳамин рӯз буд, ки хонаи Каъбаро рӯпӯш мекарданд ва чун Худованди мутаъол Рамазонро фарз гардонид, Паёмбари Худо (с) фармуданд: "Ҳар кӣ меҳоҳад рӯзи Ошуроро рӯза бигирад ва ҳар кӣ меҳоҳад, рӯза нағирад."

**806.** Аз Абӯсаъиди Худрӣ (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: "Баъд аз хуручи Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ боз ҳам мардум барои ҳаҷ ва умра хонаи Каъба меоянд.»

### **БОБИ 29. Инхидоми Каъба**

**807.** Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: "Ҳамин ҳоло (ҳамон касе, ки хонаро вайрон ҳоҳад соҳт, мебинам), шахсе аст, ки сиёҳчехра, сокҳои поящ аз яқдигар кушода, сангҳои хонаро яке пас аз дигаре бармеканад."

### **БОБИ 30. Он чи, ки дар мавриди Ҳаҷаруласвад омадааст**

**808.** Ривоят аст, ки Умар (р) Ҳаҷаруласвадро бӯсид ва гуфт: Ман медонам, ки ту санге ҳастӣ, ки на зарар расонида метавонӣ ва на фоида, агар намедидам, ки Паёмбари Худо (с) туро бӯсидаанд, ҳаргиз туро намебӯсидам.

### **БОБИ 31. Касе, ки ба Каъба дохил нагардид**

**809.** Аз Абдуллоҳ ибни Абӯавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар умра ба хона тавоф намуданд, баъд аз он пушти мақоми Иброҳим (ъ), дар ҳоле, ки касоне эшонро аз издиҳоми мардум ҳифозат мекарданд, ду ракаат намоз адо намуданд. Касе аз Абдуллоҳ ибни Абӯавфо пурсид: Оё Паёмбари Худо (с) ба хонаи Каъба дохил гардиданд. Гуфт: «На».

### **БОБИ 32. Касе, ки дар атрофи хонаи Каъба такбир**

## **гуфтааст**

**810.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Ҳангоме, ки Паёмбари Худо (с) ба Макка омаданд, нисбати вучуди бутҳо аз дохил шудан ба хонаи Каъба худдорӣ намуданд ва ҳамон буд, ки ба ами Паёмбари Худо (с) бутҳоро аз хона хориҷ соҳтанд.

Аз он ҷумла мӯчассамаи Иброҳим ва Исмоил (ъ) буд, ки азломро дар дasti онҳо ниҳода буданд (азлом-иборат аз авроқе буд, ки дар баъзе аз онҳо навишта шуда буд «Биқун» ва дар баъзе навишта шуда буд «Макун» ва касе, ки меҳост ба коре иқдом варзад, яке аз он варақҳо бардошта ва мувоғики он амал мекард).

Паёмбари Худо (с) фармуданд: "Худованд мушрикини Қурайшро лаънат кунад ва ба Худованд қасам, ки онҳо хуб медонистанд, Иброҳим ва Исмоил (ъ) ҳаргиз таъйини сарнавишти худро ба азлом намекарданд."

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) ба хона дохил гардида ва дар атрофи хона такбир гуфтанд, вале дар дохили хона намоз нахонданд.

## **БОБИ 33. Ибтидои машруъияти рамал чӣ гуна буд?**

**811.** Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Ҳангоме ки Паёмбари Худо (с) ва асхоб (р) ба Макка омаданд, мушрикин бо якдигар гуфтанд: Касоне, ки назди шумо меоянд, табби шаҳри Мадина онҳоро хаста ва нотавон соҳтааст.

Паёмбари Худо (с) амр намуданд, то дар се шавти аввали тавофи рамал намоянд. Яъне паҳлавонмаобона тавоф намоянд, вале дар ду рукни ямонӣ ва рукни Ҳаҷаруласвад бояд ба таври оддӣ тавоф намоянд ва ин, ки дар ҳамаи ҳафт шавт онҳоро ба рамал амр накарданд, сабабаш шафқат ва меҳрубонӣ бар онҳо буд.

## **БОБИ 34. Истиломи Ҳаҷаруласвад дар вақти қудуми**

## **Макка ва шурӯъ кардан ба тавоф ва (рамал) намудан дар се шавти аввал**

**812.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки ҳангоми қудум ба Макка ва шурӯъ намудан ба тавоф Ҳаҷаруласвадро истилом карданд ва дар се шавти аввал рамал намуданд.

## **БОБИ 35. Рамал намудан дар ҳаҷ ва умра**

**813.** Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Акнун чӣ лозим аст, ки рамал намоем? Рамал фақат ҷиҳати изҳори қувват барои мушрикин буд ва акнун Ҳудованди мутаъол онҳоро аз байн бурдааст. Сипас худаш гуфт: Рамал ҷизе аст, ки Паёмбари Худо (с) анҷом додаанд, аз ин ҷиҳат намехоҳем онро тарк намоем.

**814.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз вақте, ки дидам Паёмбари Худо (с) рукни ямонӣ ва рукни Ҳаҷар-ул-асвадро истилом менамоянд, истиломи онҳоро дар вақти издиҳом ва ғайри издиҳом тарк накардаам.

## **БОБИ 36. Истиломи рукни ҳаҷаруласвад ба асо**

**815.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) тавофи видоъро бар болои шутур анҷом доданд ва Ҳаҷаруласвадро бо асое истилом менамуданд.

## **БОБИ 37. Бусидани Ҳаҷаруласвад**

**816.** Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Умар (р) дар мавриди истиломи Ҳаҷаруласвад суол намуд, дар ҷавоб гуфт: Ман Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки Ҳаҷаруласвадро истилом намуда ва бӯсиданд. Он шахс гуфт: Ҳатто агар издиҳом бошад ва истиломи Ҳаҷаруласвад сабаби лагадмолиам шавад? Ибни Умар (р) гуфт: «Агар ҷунин шудам ва агар ҷунон шудам»-ро дар Яман биандоз (суолкунанда аз Яман

буд). Ман ба ту мегүям, ки Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки Ҳаҷаруласвадро истилом намуда ва бўсиданд."

### **БОБИ 38. Касе, ки ҳангоми қудум ба Макка пеш аз рафтсан ба хонааш ба хонаи Каъба тавоф намудааст**

**817.** Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ҳангоми қудум ба Макка аввалин кореро, ки карданд, ин буд, ки вузӯ сохтанд ва тавоф намуданд, вале баъд аз тавоф кардан умрано анчом надоданд. Баъд аз он Абӯбакр ва Умар (р) ба ҳамин тариқ ҳаҷ намуданд.

**818.** Ҳадиси Ибни Умар (р) дар мавриди қудуми Паёмбари Худо (с) ба Макка анқариб гузашт ва дар ин ривоят омадааст, ки Паёмбари Худо (с) баъд аз анчом додани тавоф ду ракаат намоз меҳонданд ва баъд аз он байни Сафо ва Марва сайъ менамуданд.

### **БОБИ 39. Сухан задан дар ҳангоми тавоф**

**819.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ҳангоми тавоф диданд, ки шахсе дasti шахси дигареро бо нахе ё ресмоне ба дasti худ баста ва ӯро бо худ тавоф медиҳад. Паёмбари Худо (с) он нахро канда фармуданд: "Дасташро бигир ва ӯро бо худ тавоф бидех."

### **БОБИ 40. Набояд касе хонаи Каъбаро урён тавоф кунад ва набояд мушрике ҳаҷ намояд**

**820.** Аз Абӯхурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар ҳаҷче, ки пеш аз ҳаҷат-ул-вадоъ буд, Абӯбакри Сиддик (р)-ро амири ҳаҷ таъйин намуданд ва Абӯбакр (р) Абӯхурайра (р)-ро бо гурӯҳи дигаре муваззаф соҳт, то дар рӯзи ид эълон намоянд, ки баъд аз имсол набояд ҳеч мушрике ҳаҷ кунад ва ё шахси урёне хонаро тавоф намояд.

### **БОБИ 41. Касе, ки пеш аз рафтсан ба Арафот хонаи Каъбаро тавоф нанамуда ва баъд аз тавофи аввал бозгаштааст**

**821.** Аз Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ҳангоми қудум ба Макка хонаро тавоф карданд ва байни Сафв ва Марва саъй намуданд. Баъд аз тавоф кардан то ҳангоми баргаштан аз Арафот дигар ба Каъба наздик нашуданд.

## **БОБИ 42. Об додан ба ҳочиҳо**

**822.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аббос ибни Абдулмуталлиб аз Паёмбари Худо (с) ичоза хост, то нисбат ба об додаш барои ҳочиҳо айёми Миноро дар Макка бигзаронад ва Паёмбари Худо (с) ба ӯ ичоза доданд.

**823.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар чое ки барои ҳочиҳо об медиҳанд, омада ва талаби об намуданд. Аббос (р) ба фарзандаш Фазл гуфт: Назди модарат бирав ва барои Паёмбари Худо (с) аз он ҷо об биёвар! Паёмбари Худо (с) гуфтанд: "Аз ҳамин ҷо бароям об бидех."

Аббос (р) гуфт: Ё Расулаллоҳ! Мардум дастҳои худро дар об дохил мекунанд. Паёмбари Худо (с) фармуранд: "Аз ҳамин ҷо бароям об бидех.»

Аббос аз ҳамин ҷо барояшон об дод, обро нӯшида, сипас тарафя (ҷоҳи) Замзам омада ва диданд, ки (соқиён) барои мардум об дода ва кор мекунанд. Барои онҳо фармуранд: "Ба ҳамин кори худ идома дихед, зоро кори нек ва писандиде аст."

Баъд аз он гуфтанд "Агар ҳавфи ин набошад, ки мардум аз дидай ман издиҳом намуда ва мушкилоте барои шумо эҷод мекунанд, меомадам ва ресмони обкаширо бар ҳамин ҷо, (яъне бар гардани худ) мениҳодам.»

**824.** Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари Худо (с) аз Замзам об додам ва дар ҳоле, ки истода буданд, он обро нӯшиданд. Ва дар ривояти дигаре мегӯяд. Ва эшон дар ин рӯз бар уштур савор буданд.

## **БОБИ 43. Вучуби саъй байни Сафо ва Марва**

**825.** Аз Оиша (р) ривоят аст, ки хоҳарзодааш Урва ибни Зубайр (р) аз вай аз маъни ин қавли Худованди мутаъол пурсид, ки мефармояд: «**Сафо ва Марва аз шаъоири Худо аст. Касе, ки ба хона ҳаҷ ва ё умра мекунад, боке нест, ки байни ин ду (яъне Сафо ва Марва) тавоф намояд.**» (Бақара: 158) Ва гуфт: Ба Худованд қасам, ки бинобар ин оят касе, ки байни Сафо ва Марва саъй нанамояд, бар вай гуноҳе нест.

Оиша (р) гуфт: Хоҳарзодаи азизам! Сухани бисёр баде гуфти, агар маъни оят тавре, ки ту таъвил намудӣ мебуд, чунин мегуфт, ки «боке нест, ки тавоф нанамоянд», vale ин оя дар бораи Ансор нозил гардид, ки пеш аз мусалмон шудан дар вақти иродай ҳаҷ ба номи Манот, ки яке аз маъбудонашон буда ва рӯи теппаи баланде қарор дошт, нияти ҳаҷ мекарданд ва аз саъй намудан байни Сафо ва Марва эҳсоси гуноҳ менамуданд.

Ҳангоме, ки мусалмон шуданд, аз Паёмбари Худо (с) аз ҳукми саъий байни Сафо ва Марва пурсида гуфтанд: Ё Расулаллоҳ, мо аз саъий намудан байни Сафо ва Марва эҳсоси гуноҳ мекардем. Ва ҳамон буд, ки ин қавли Худованди мутаъол нозил гардид, ки: **Сафо ва Марва аз шаъоири Худо аст..., то охири оят.**

Оиша (р) мегӯяд: Паёмбари Худо (с) саъий байни Сафо ва Марваро суннат қарор доданд ва барои ҳеч касе раво нест, ки онро тарк намояд.

## **БОБИ 44. Он чӣ, ки дар мавриди саъий байни Сафо ва Марва омадааст**

**826.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) вақте, ки тавофи аввалро анҷом медоданд, дар се шавти аввали он рамал мекарданд ва чаҳор шавти дигарро ба таври оддӣ тавоф менамуданд ва дар ҳангоми саъий байни Сафо ва Марва аз дохили Масил (яъне ҷои ҷараёни сел) саъий менамуданд.

## **БОБИ 45. Зани хоиз тамоми маносики ҳаҷ ба истиснои тавоф ба хонаро анҷом медиҳад**

**827.** Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ва асхоб (р) нияти ҳаҷ намуданд ва бо ҳеҷ кадом ба ҷуз Паёмбари Худо (с) ва Талҳа ҳадя набуд. Али (р) дар ҳоле, ки бо вай ҳадя буд, аз Яман омад ва гуфт: Ман ҳаҷчоро ният намудам, ки Паёмбари Худо (с) ният намуданд. Паёмбари Худо (с) саҳобаро амр намуданд, то ҳаҷчи худро ба умра табдил намоянд. Баъд аз тавоф (ва саъ) мӯйи сари худро кӯтоҳ намуда ва худро ҳалол созанд. Магар касе, ки ҳамроҳаш ҳадя аст. Саҳоба (р) гуфтанд: Мо ба тарафи Мино меравем ва аз олатҳои мо мани мечакад.

Ин хабар ба Паёмбари Худо (с) расид ва фармудан: "Агар чизеро, ки дар охир фаҳмидам, аз аввал мефаҳмидам, ҳадяро намефиристодам ва агар ҳадяро намефиристодам, ҳатман худро ҳалол месоҳтам."

## **БОБИ 46. Ҳрҷӣ дар рӯзи тарвия намози пешинро дар куно бихонад?**

**828.** Ривоят аст, ки шахсе ба Анас ибни Молик (р) гуфт: Чизеро, ки аз Паёмбари Худо (с) омӯҳтӣ, бароям биёмуз! Паёмбари Худо (с) дар рӯзи тарвия намози пешин ва асрро дар кучо хонданд?

Гуфт: Дар Мино. Он шахс пурсид: Рӯзи бозгаштан аз Мино намози асрро дар кучо хонданд?

Гуфт: Дар Абтаҳ. Сипас Анас (р) барояш гуфт: Он чӣ, ки амирони ту анҷом медиҳанд, ту ҳам анҷом бидех.

## **БОБИ 47. Рӯза гирифтан рӯзи Арафа**

**829.** Аз Умми Фазл (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардумон аз рӯза доштани Паёмбари Худо (с) рӯзи Арафа ба шак афтоданд. Шарбатеро барои Паёмбари Худо (с) фиристодам, эшон он шарбатро нӯшиданд.

## **БОБИ 48. Рафтан дар вақти гармии рӯз ба тарафи Арафа**

**830.** Аз Солим (р) ривоят аст, ки гуфт: Абдулмалик ба Ҳаҷҷоҷ навишт, ки дар умури ҳаҷ набояд аз Ибни Умар (р) мухолифат намой. Рӯзи Арафа Ибни Умар (р) дар ҳоле, ки ман ҳамроҳаш будам, наздм хаймаи Ҳаҷҷоҷ омад ва ӯро садо кард.

Ҳаҷҷоҷ дар ҳоле, ки изори калони музъഫариро пӯшида буд, аз хайма баромад ва гуфт: Ё Абӯабдурраҳмон, чӣ ҳабар аст? (Абӯабдурраҳмон кунияи Абдуллоҳ Ибни Умар (р) аст).

Гуфт: Агар мутобиат аз суннатро меҳоҳӣ, бояд берун шавӣ!  
Пурсид: Ҳамин ҳозир?

Гуфт: Бале!

Гуфт: Пас ба ман мӯҳлат бидех, то обе ба сарам реҳта ва биёям.

Ибни Умар (р) то омадани Ҳаҷҷоҷ аз маркабаш фуруд омад ва ҳамон ҷо нишастан. Чун Ҳаҷҷоҷ берун шуд, байни ман ва падарам ба роҳ афтод.

Ман ба Ҳаҷҷоҷ гуфтам: Агар мутобиат аз суннатро меҳоҳӣ, хутбаро қӯтоҳ бикиун ва дар вуқуф шитоб кун!

Ҳаҷҷоҷ чун ин суханро шунид, ба тарафи Абдуллоҳ нигоҳ кард. Чун Абдуллоҳ дид, ки ба тарафаш нигоҳ меқунад, гуфт: Солим рост мегӯяд.

## **БОБИ 49. Шитоб намудан ба сӯи мавқиф**

## **БОБИ 50. Истодан дар Арафа**

831. Аз Ҷубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Рӯзи Арафа штурамро гум кардам ва рафта онро ҷустуҷӯ мекардам. Паёмбари Ҳудо (с)-ро дидам, ки ба Арафа вуқуф намуданд, бо худ гуфтам: ба Ҳудованд савғанд, ки ин шахс аз парҳезгорони Қурайш аст. Ӯ дар ин ҷо чӣ меқунад? (Ин вуқуфи Паёмбари Ҳудо (с) дар Арафа пеш аз беъсат буд).

## **БОБИ 51. Чӣ гуна рафтан аз Арафот ба сӯи Муздалифа**

**832.** Ривоят аст, ки касе аз Усома ибни Зайд (р) пурсид, ки дар ҳаҷдатул вадоъ Паёмбари Худо (с) ба сӯи Муздалифа чӣ гуна омаданд? Дар ҷавоб гуфт: Рафторашон ба таври миёна буд, вале агар роҳро бе нафар меёфтанд, андаке тезтар мерафтанд.

### **БОБИ 52. Ҳангоми рафтан ба Арафот Паёмбари Худо (с) мардумро ба оромӣ даъват намуданд**

**833.** Ривоят аст, ки Ибни Аббос (р) дар рӯзи Арафот бо Паёмбари Худо (с) ба тарафи Муздалифа меомад. Дар ин вақт Паёмбари Худо (с) аз пушти сар ҳаёҳуи мардум ва задани шутуронро шуниданд. Бо тозиёнаи худ ба тарафи мардум ишора намуда ва фармуданд: "Эй мардум! Ором ва бовиқор бошед! Савоб ва хайр дар шитоб ва тез рафтан нест!"

### **БОБИ 53. Касе, ки заъифони оилаашро дар шаби Муздалифа пеш аз худ фиристод ва худаш вуқуф ва дуо намуд ва баъд аз ғиёби маҳтоб ҳаракат кард**

**834.** Аз Абдуллоҳ ғуломи Асмоя бинти Абӯбакр (р) ривоят аст, ки Асмоя (р) шаби Арафа ба Муздалифа омад, баъд аз он барҳост ва соате намоз хонд. Баъд аз он аз ғуломаш Абдуллоҳ ибни Кайсон пурсид: Фарзандам! Оё маҳтоб ғуруб кардааст? Гуфт: На!

Боз соате намоз хонда ва пурсид: Оё маҳтоб ғуруб кардааст? Гуфт: На. Боз соате намоз хонд ва пурсид: Оё маҳтоб ғуруб кардааст? Гуфт: Бале! Гуфт: Ҳаракат кунед.

Ҳаракат карда рафтем, то ин, ки Асмоя (р) ҷамраи Ақабаро зад. Баъд аз он баргашт ва намози субҳро дар манзили худ адо намуд. Абдуллоҳ (р) мегӯяд, барояш гуфтам: Эй фалонӣ, фикр мекунам, ки мо ба торикий ба Мино расидем. Гуфт: Фарзанди азизам! Паёмбари Худо (с) барои занон ин иҷозаро додаанд.

**835.** Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба Муздалифа расидем, Савда (р), ки зани чоқе буд, аз Паёмбари Худо (с) ичоза хост, то пеш аз издиҳоми мардум ҳаракат намояд. Паёмбари Худо (с) барояш ичоза доданд ва ў пеш аз издиҳоми мардум ҳаракат намуд ва ба Мино рафт, вале мо то субҳ ҳамон ҷо мондем ва субҳ ҳамроҳи Паёмбари Худо (с) ҳаракат намудем. Агар ман ҳам монанди Савда (р) аз Паёмбари Худо (с) ичоза мегирифтам, бароям аз ҳар хушии дигаре хуштар буд.

#### **БОБИ 54. Касе, ки намози субҳро дар Муздалифа адо намуд**

**836.** Ривоят аст, ки Абдуллоҳ (р) ба Муздалифа омад ва ду намозеро, ки дар он ҷо хонда мешавад, ҳар намозеро ба як аzon ва як иқома адо намуд ва таъоми шабро дар байни он ду намоз тановул кард. Баъд аз он ҳангоме, ки фачр тулӯй кард, намози бомдодро адо намуданд. Касе мегуфт, ки фачр тулӯй кардааст ва касе мегуфт, ки тулӯй накардааст.

Ровӣ мегӯяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин ду намоз, яъне намози шом ва намози хуфтан дар ин макон аз вақташон тағиیر меқунад ва мардум набояд то вақте, ки торик намешавад, ҷамоат намоянд ва вақти намози субҳ ҳамин вақт аст.»

Абдуллоҳ (р) баъд аз он вуқуф намуд, то он, ки ҳаво рӯшан шуд. Баъд аз он гуфт: Агар амиралмӯъминин ҳоло ҳаракат намояд, мувофиқи суннат амал намудааст. Ровӣ мегӯяд: Намедонам, гуфти ў зудтар буд, ё ҳаракат кардани Усмон (р). Ва Абдуллоҳ, ибни Масъуд то задани ҷамраи Ақаба дар рӯзи ид ба таври мустамир талбия мегуфт.

#### **БОБИ 55. Аз Муздалифа чӣ вақт бояд ҳаракат намуд?**

**837.** Ривоят аст, ки Умар (р) намози субҳро дар Муздалифа адо намуд. Баъд аз он вуқуф намуд ва гуфт: Мушрикин, то вақте, ки офтоб тулӯй намекард, ҳаракат намекарданд ва мегуфтанд: Эй офтоб, бар Сабир битоб!

(Сабир кӯхи машхурест дар Муздалифа. Яъне мушрикин мунтазири он буданд, ки офтоб бар кӯхи Сабир битобад ва баъд аз он онҳо ба тарафи Мино ҳаракат намоянд). Вале Паёмбари Худо (с) ба онҳо муҳолифат намуданд (яъне пеш аз тулӯи офтоб бар тарафи Мино ҳаракат намуданд) ва ба ҳамин асос Умар (р) пеш аз тулӯи офтоб ҳаракат намуд.

### **БОБИ 56. Савор шудан бар шутур**

**838.** Аз Абӯҳурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) шахсеро диданд, ки шутуреро бо худ мебарад. Фармуданд: "Бар ў савор шав." Гуфт: Ин шутур ҳадя аст. Фармуданд: "Савор шав!" Гуфт: Ин шутур ҳадя аст. Фармуданд: "Вой бар ту! Савор шав!" Ин суханро ду ва ё се бор такрор намуданд.

### **БОБИ 57. Касе, ки шутури ҳадяро бо худ бурдааст**

**839.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: дар ҳаҷҷату-л-вадоъ Паёмбари Худо (с) умра ва ҳаҷро бо ҳам адо намуданд ва ҳадяро аз Зулҳулайфа бо худ бурданд ва аввал нияти умра ва сипас нияти ҳаҷ намуданд ва мардум бо Паёмбари Худо (с) умраи таматтӯй намуданд ва сипас ҳаҷ карданд. Баъзе аз мардум ҳадяро бо худ бурданд ва иддай дигаре ҳадя надоштанд. Ҳангоме, ки Паёмбари Худо (с) ба Макка омаданд, ба мардум гуфтанд: "Касе аз шумо ҳадя оварда набояд, то вакте, ки ҳаҷро комилан адо намекунад, худро ҳалол созад ва касе, ки ҳадяро наовардааст, ба хонаи Каъба тавоф кунад ва байни Сафо ва Марва саъӣ намояд. Баъд аз он мӯйи худро кӯтоҳ намуда, худро ҳалол созад. Баъд аз он барои адои ҳаҷ ният намояд ва касе, ки ҳадя барояш муюссар нест, се рӯз дар ҳаҷ ва ҳафт рӯз баъд аз бозгашт рӯза бигирад."

### **БОБИ 58. Касе, ки шутури ҳадяро дар Зулҳулайфа қалода карда ва баъд аз он эхром бастааст**

**840.** Аз Мисвар ибни Маҳрама ва Марвон (р) ривоят аст, ки гуфтанд: Дар воқеаи Ҳудайбия Паёмбари Ҳудо (с) бо чандсад нафар аз саҳобаҳояшон аз Мадина хориҷ гардиданд. Чун ба Зулхулайфа расиданд, Паёмбари Ҳудо (с) шутури ҳадяро қалода намуда ва барои адои умра ният намуданд.

### **БОБИ 59. Касе, ки ба дasti ҳудаш қалодаро ба гирди шутурон баста аст**

**841.** Ривоят аст, ки ба Оиша (р) ҳабар расид, ки Абдуллоҳ ибни Аббос (р) мегӯяд: Касе, ки ҳадяро фиристода бошад, то вақте, ки ҳадяаш забҳ нагардидааст, ҳар чизе ки бар ҳучҷоҷ ҳаром аст, бар вай ҳаром мебошад. Оиша (р) гуфт: Ин тавр, ки ў мегӯяд нест, ман ба дasti ҳуд қалодаҳои шутурони ҳадяи Паёмбари Ҳудо (с)-ро тобидам ва Паёмбари Ҳудо (с) ба дasti ҳуд онҳоро ба гардани шутурон бастанд ва он шутуронро ба дasti падарам фиристоданд ва ҳеч чизеро, ки Ҳудованд барои Паёмбари Ҳудо (с) ҳалол соҳта буд, то ҳангоми забҳи шутурон бар эшон ҳаром нагардид.

### **БОБИ 60. Қалода кардани гӯсфандон**

**842.** Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Ҳудо (с) гӯсфандеро ҳадя фиристоданд. Ва дар ривояте аз вай омадааст, ки Паёмбари Ҳудо (с) гӯсфандеро қалода намуданд ва ҳудашон дар хонаводаи ҳуд ҳалол бокӣ монданд (яъне баъд аз фиристодани ҳадя ҳеч чиз барояшон ҳаром нагардида буд).

### **БОБИ 61. Қалодай пашмин**

**843.** Дар ривояти дигаре аз Оиша (р) омадааст, ки гуфт: Қалодай шутуронро аз пашме, ки бо ҳуд доштам, бофтам.

### **БОБИ 62. Ҷули шутур ва хайрот додани он**

**844.** Аз Алӣ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро амр намуданд, то ҷулӯс ва пӯсти шутуронеро, ки забҳ карда буданд, ҳайрот намоям.

### **БОБИ 63. Забҳ кардани ғов аз тарафи ҳамсарони худ бидуни иҷозаашон**

**845.** Ҳадиси Оиша (р), ки ривоят карда буд, бо Паёмбари Худо (с) ҳангоме, ки панҷ рӯз аз Зулқаъда бокӣ монда буд, аз Мадина берун шудем, қаблан гузашт.

Ва дар ин ривоят ин ҳам омадааст, ки дар рӯзи иди Қурбон барои мо гӯшти ғове оварданد.

Пурсидам: Ин аз кучо аст?

(Касе, ки он гӯштро оварда буд) гуфт: Аз гӯшти ғове аст, ки Паёмбари Худо (с) ба ивази ҳамсарони худ забҳ намудаанд.

### **БОБИ 64. Забҳ кардан дар Мино, дар ҷое, ки Паёмбари Худо (с) забҳ намудаанд**

**846.** Ривоят аст, ки Абдуллоҳ ибни Умар (р) дар ҳамон ҷое забҳ мекард, ки Паёмбари Худо (с) забҳ карда буданд.

### **БОБИ 65. Забҳ кардани шутур дар ҳолати бастани дасташ**

**847.** Ва ривоят аст, ки Ибни Умар (р) шахсеро дид, ки шутурашро хобонда, забҳ мекунад.

Ба ў гуфт: ўро истода ва дар ҳоле, ки дасташ баста бошад, забҳ кун. Суннати Паёмбари Худо (с) чунин аст.

### **БОБИ 66. Барои пӯсткунанда набояд аз ҳадя чизе дод**

**848.** Аз Алӣ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро амр карданд, то бар забҳи шутурон сарпаратӣ намоям ва аз куштан ва пӯст кардани онҳо ба қассобҳо чизе надиҳам.

### **БОБИ 67. Микдоре, ки аз шутур ҳадя ҳӯрда мешавад ва миқдоре, ки садақа дода мешавад**

**849.** Аз Җобир ибни Абдуллоҳ (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо аз шутури ҳадяи худ бештар аз се рӯз, ки дар Мино будем, намехӯрдем. Вале Паёмбари Худо (с) ба мо ичоза дода ва фармуданд: "Бихӯред ва захира кунед!" Ва мо хӯрдем ва ҳам захира кардем.

### **БОБИ 68. Тарошидан ва кӯтоҳ кардани мӯйи сар дар вакти хориҷ шудан аз эхром**

**850.** Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ҳаҷ сари худро тарошидаанд.

**851.** Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо дуо карда гуфтанд: "Худое, касонеро, ки сарашонро тарошидаанд, раҳмат кун!" Гуфтанд: Ё Расулаллоҳ! Барои касоне, ки мӯйи сари худро кӯтоҳ кардаанд, ҳам дуо кунед. Гуфтанд: "Худоё, бар касоне, ки сарашонро тарошидаанд, раҳмат кун." Гуфтанд: Ё Расулаллоҳ, барои касоне, ки мӯйи сари худро кӯтоҳ кардаанд, ҳам дуо кунед. Гуфтанд: "... ва ба касоне, ки мӯйи сари худро кӯтоҳ кардаанд, раҳмат кун."

**852.** Аз Абӯхурайра (р) низ монанди ҳадиси гузашта ривоят гардида, магар ў ба чои "раҳмат кун," "биёmurz"-ро ривоят намудааст ва баъд аз ин, ки се бор дар ҳаққи касоне, ки сари худро тарошидаанд, дуо намуданд, (бори чаҳорум) дар ҳаққи касоне, ки мӯйи худро кӯтоҳ намуда буданд, дуо карданд.

**853.** Аз Муъовия (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман аз мӯйи сари Паёмбари Худо (с) бо пайкон чизе кӯтоҳ намудам.

### **БОБИ 69. Задани ҷамраҳо**

**854.** Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Умар (р) пурсид: Ҷӣ вакт бояд ҷамра бизанем? (Мурод аз ин ҷамраҳо ҷамраҳои айёми ташриқ аст, ки дар рӯзи дуввум, саввум ва чаҳоруми ид мебошад). Гуфт: Вақте, ки имоми ту ҷамра зад. Он шахс суолашро дубора такрор намуд.

Ибни Умар (р) гуфт: Интизор мекашидем, ки офтоб завол намояд ва чун офтоб завол мекард, чамра мезадем.

### **БОБИ 70. Чамра задан аз поёни води**

**855.** Ривоят аст, ки Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) аз тарафи поёни води чамра мезад. Касе ба ӯ гуфт: Мардум аз тарафи пушти водӣ чамра мезананд. Гуфт: Қасам ба Ҳудое, ки ҷуз ӯ Ҳудое нест, ки ин мақоми қасест, ки сурай «Бақара» бар вай нозил гардидааст.

### **БОБИ 71. Чамра задан бо ҳафт сангча**

**856.** Ривоят аст, ки Ибни Масъуд (р) ҳангоми задани чамраи Ақаба Каъбаро ба тарафи чап ва Миноро ба тарафи рости ҳуд қарор дод. Бо ҳафт сангча чамра зада ва гуфт: қасе, ки бар вай сурай «Бақара» нозил гардидааст, ҳамин гуна чамра зад.

### **БОБИ 72. Дар вақти чамра задан баъд аз рамий ду чамра бояд ба ҳамворӣ рафта, рӯйи худро ба тарафи қибла намуд**

**857.** Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) чамраи кӯчакро бо ҳафт сангча рамӣ менамуд ва бо задани ҳар сангча такбир мегуфт. Баъд аз он пеш мерафт, то ба ҳамворӣ мерасид, дар ин ҷо рӯй ба қибла муддати тӯлонӣ дастхояшро боло карда ва дуо мекард.

Баъд аз он чамраи миёнаро рамӣ менамуд. Баъд аз чамра задан тарафи шимолро мегирифт, то ба ҳамворӣ мерасид. Дар ин ҷо рӯй ба қибла муддати тӯлонӣ дастхояшро боло карда ва дуо мекард. Баъд аз он чамраи Ақбаро аз қисмати поёни водӣ рамӣ менамуд ва дар ин ҷо таваққуф намекард, балки баргашта мегуфт: Паёмбари Ҳудо (с)-ро дидам, ки ҳамин тавр рамӣ намуданд.

### **БОБИ 73. Тавофи видоъ**

**858.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум амр шуданд, ки охирин корашон дар ҳаҷ тавоф ба хонаи Каъба бошад, вале ин тавоф аз занони ҳоиз сокит гардид.

**859.** Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) намози пешин ва аср ва шом ва хуфтанро адо намуданд, баъд аз он андак вакте дар Мухассаб истироҳат кардан, баъд аз он ба тарафи хонаи Каъба рафта ва тавоф намуданд (мурод аз ин тавоф тавофи видоъ аст).

#### **БОБИ 74. Вакте, ки зан баъд аз омадан аз Арафот ба одати моҳона гирифтор мешавад**

**860.** Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои зани ҳоиз баъд аз ин ки аз Арафот омад, рухсат дода шудааст, ки (бидуни анҷом додани тавофи видоъ аз Макка) биравад.

Яке аз ровиён мегӯяд: Аз Ибни Умар (р) шунидам, ки мегуфт: Чунин зане набояд биравад. Вале баъд аз он аз вай шунидам, ки мегуфт: Паёмбари Худо (с) барои онҳо рухсати рафтан додаанд (яъне барои зани ҳоиз ичоза доданд, ки пеш аз анҷом додани тавофи видоъ аз Макка хориҷ шавад).

#### **БОБИ 75. Ҳукми манзил кардан дар Мухассаб**

**861.** Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Таҳсиб чизе нест (яъне нузул кардан дар минтақаи Мухассаб аз маносики ҳаҷ нест), балки манзилест, ки Паёмбари Худо (с) дар он манзил намуданд.

#### **БОБИ 76. Манзил намудан ба Зитуво пеш аз дохил шудан ба Макка ва манзил намудан дар дашти Зулҳулайфа дар вақти баргаштан аз Мака**

**862.** Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) ҳангоме аз Мадина, ки ба тарафи Макка меомад, шабро ба Зитуво манзил мекард, чун

субҳ мешуд, дохили Маккаи мукаррама мегардид ва чун аз Мино меомад, ба Зитуво меомад ва шабро то субҳ дар ин ҷо манзил мекард ва мегуфт: Паёмбари Худо (с) чунин мекарданد.